

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ҚАРОР

**Дар бораи Номгӯи кормандони рӯзи кориашон ба меъёр
гирифтанишудаи ташкилотҳои давлатӣ ва давомнокии рухсатии
иловагии кормандони мазкур**

Мутобиқи [моддаи 99](#) Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Номгӯи кормандони рӯзи кориашон ба меъёр гирифтанишудаи ташкилотҳои давлатӣ ва давомнокии рухсатии иловагии кормандони мазкур тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Пардохти маблағи рухсатии меҳнатии иловагӣ барои кормандони рӯзи кориашон ба меъёр гирифтанишуда дар доираи фонди музди меҳнати ташкилотҳои давлатӣ амалӣ карда мешавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 27 октябри соли 2020, №547
ш. Душанбе

Замима
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «27» октябри соли 2020, №547

Номгӯи кормандони рӯзи кориашон ба меъёр гирифтанишудаи
ташкilotҳои давлатӣ ва давомнокии рухсатии иловагии
кормандони мазкур

№	Номгӯи кормандон	Давомнокии рухсатии иловагӣ ба кормандони рӯзи кориашон ба меъёр гирифтанишуда, бо рӯзҳои тақвимӣ
1.	Рохбарон (сардорон, мудирон, директорон) –и ташкilotҳо ва муовинони онҳо	12
2.	Сармуҳандисон, сарэнергетикҳо, сармеханикҳо, сартарроҳон, сармуҳаррирон, сариқтисодчиҳо, сармуҳосибон	12
3.	Сардорони гурӯҳҳои хизматрасонии марказонидашудаи хоҷагидорӣ	12
4.	Сардорони раёсатҳо ва муовинони онҳо, сардорони марказҳо ва муовинони онҳо	12
5.	Директорон (мудирон)-и осорхонаҳо, расадхонаҳо, боғҳо, боғҳои ботаникӣ ва муовинони онҳо	12
6.	Сардорон (мудирон)-и пойгоҳҳо, ошхонаҳо, дегхонаҳо, озмоишгоҳҳо, устохонаҳо, шубачаҳо, машқгоҳҳо, бахшҳо, бастҳо, минтақаҳо, коргоҳҳо, қисмҳо ва муовинони онҳо, сардорони ситодҳои мудофиаи граждани ва бюроҳо	12
7.	Мудирони китобхонаҳои видеоӣ, хобгоҳҳо, майдонҳои таҷрибавӣ, ниҳолхонаҳо, китобхонаҳо	12
8.	Рохбарони бадеӣ ва ансамблҳо	12
9.	Сармутахассисон, мутахассисони пешбар ва мутахассисон, мушовирони ҳуқуқӣ, коршиносон, муҳандисон, технологҳо, агрономҳо, иқтисодчиён,	11

	муҳосибҳо, муҳосибҳо-аудиторҳо, тафтишгарон, хазинадорҳо, истехсолкунандагон, муҳаррирон, коргардонҳо, роҳбарони студияҳо, гурӯҳҳо (аз рӯи намудҳои санъат ва хунаҳои мардумӣ), санъаткорон, дирижёрҳо, корректорҳо, хормейстерон, рассомон, хореографҳо, ёварони хореографҳо, балетмейстрҳо, дирижёрҳо ва режисёрҳо, муҳбирон, зоотехникҳо, духтурони байтор, нозирон, инструкторон, инструкторон - методистҳо, лоихакашон, лаборантҳо, методистҳо, тарҷумонҳо, барномасозон, равоншиносон, устоҳо, телеоператорҳо, тренерҳо	
10.	Комендантҳо	10
11.	Ёрдамчиҳои роҳбари корхона	10
12.	Мудирони бойгонӣ, қабулгоҳ, бағочхона, ҳучраҳои либоспӯшӣ, нуктаҳои мошинаҳои чопӣ, ҷомашӯӣ, нуктаҳои ичора, анборҳо, хоҷагидорӣ, экспедитсияҳо	10
13.	Маъмурон, бойгонишиносҳо, механикҳо, омордонҳо, техникҳо, посбонони экспонатҳо, роҳбаладон, ошпазҳо ва кормандони хӯроки умумӣ, пешхизматҳо	10
14.	Вакилони таъминот, танзимгарон, операторони хадамоти танзимгарӣ, хаткашонҳо, челонгарон оид ба хизматрасонии шабакаҳои гармидиҳӣ, аксбардорон, наворбардорон, техникони алоқа, устоҳои барқ, кафшергарон, ҳарротон, боғбонон, гулпарварон	10
15.	Ронандагони нақлиёти хизматӣ, коргарони роҳ, механизаторони дараҷаи 1 ва 2	10

Эзоҳ: Корфармо вақти кории воқеии ҳар як кормандеро, ки дар шароити рӯзи кории ба меъёр гирифтанишуда ғаъолият кардааст, ба ҳисоб мегирад.

Ба кормандони дигари рӯзи кориашон ба меъёр гирифтанишуда, ки дар номгӯӣ пешбинӣ нагардидаанд, аз ҷониби ташкилотҳои давлатӣ руҳсатии иловагӣ бо давомнокии 10 рӯзи тақвими дода мешавад.